

**БА ТАВАЧҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 21.08.2020 №129**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштараки озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1250/1-603	Донишкадаи Исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам Абуханифа Нуъмон ибни Собит	227-66-60	Хариди электронӣ	Тачхизотҳои техники	Номгуй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1251/1-604	Донишкадаи Исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам Абуханифа Нуъмон ибни Собит	227-66-60	Хариди электронӣ	Овезаҳо ва молҳои хочаги	Номгуй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1252/1-605	Академияи идоракунии давлатии назди Президенти ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Тачхизот ва молҳои хочаги	Номгуй	64	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1253/1-606	Раесати таъминоти модди – техники ва низомии ВҚД ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Манбаи нигоҳдории барки муваккати ва принтер	Номгуй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1254/1-607	Раесати Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Асбобҳои махсуси лаборатори	Номгуй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1255/2-373	Ширхоргоҳ – қудакистони №64 н. Шохмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгуй	21	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1256/3-43	МД Маркази миллии беморҳои сил, шуш ва чарроҳии кафаси сина	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири чорӣ биноӣ	Тибки санади нуксон		Дар муҳлати муқаррар намудаи конунгузори баъди нашр дар низомии хариди <a href="http://eprocurement.gov.tj">http://eprocurement.gov.tj</a>
1257/9-230	РИР н. Фирдавси	446000304	Хариди электронӣ	Сузишвори ва равангҳои молидани	Номгуй	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғаи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғаи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

---

---

